

## ТАСДИҚ МЕКУНАМ

Директори Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи  
А.Баҳоваддинови Академияи  
миллии илмҳои Тоҷикистон  
доктори илмҳои фалсафа, проф.  
  
Н. Махмадизода  
«30» декабр соли 2024

## ХУЛОСАИ

Шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири  
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон

Таҳқиқоти диссертационии Ҳасанова Шаҳноза Музафаровна дар  
мавзуи “Таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии  
Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ” дар шуъбаи  
масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа,  
сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии  
ilmҳои Тоҷикистон ичро шудааст.

Ҳасанова Ш.М. соли 2014 Донишгоҳи давлатии омӯзгории  
Тоҷикистонро бо дипломи аъло хатм намуда, соҳиби унвони магистри  
ҳуқуқ гардидаст.

Дар давраи омодасозии диссертатсия Ҳасанова Шаҳноза  
Музафаровна солҳои 2020-2023 дар зинаи докторантурা (PhD)-и  
Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови  
Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз рӯйи ихтисоси 6D030100 –  
Ҳуқуқшиносӣ (6D030101 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи  
таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат) таҳсил намуда, нақшай таълимро аз  
рӯйи ихтисос ба таври пурра ичро намудааст.

Маълумотномаи академӣ (Транскрипт) № 36 аз 21 феврали соли  
2024 аз ҷониби Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дода шудааст.

Мавзуи таҳқиқоти диссертационии Ш.М. Ҳасанова бо қарори  
Шурои олимони Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.  
Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон 27 ноябри соли  
2020, протоколи № 10 ва 29 октябри соли 2024, протоколи № 10 тасдик  
шудааст.

Роҳбари илмӣ – Нематов Ақмал Рауфчонович, доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, сарходими илмии шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Инстиути фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон мебошад. Диссертатсияи мазкур дар ҷаласаи шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Инстиути фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон аз 17 декабря соли 2024, протоколи № 21 ба ҳимоя тавсия шудааст.

Дар асоси омӯзиши диссертатсияи Ш.М. Ҳасанова дар мавзуи «Таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ» хulosai зерин қабул карда шуд:

**Мубрамияти мавзуи таҳқиқот** дар он ифода меёбад, ки таҳқиқоти диссертационии Ҳасанова Шаҳноза Музафаровна дар мавзуи “Таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ” дар илми ҳуқуқшиносии Тоҷикистон яке аз аввалин пажӯҳишҳои умуминазариявии таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ ва соҳибистиколии қишвар маҳсуб мешавад. Бояд ёдрас шуд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилотҳои бонуфузи ҷаҳонӣ ҳудро ҳамчун давлати саҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ муаррифӣ намуда, дар раванди муносибатҳои байналмилалӣ бо ташаббусҳои ҳуд фаъолона иштирок карда истодааст. Дар баробари ин, дар моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи байналмилалӣ ҳамчун қисми ҷудоナшавандай низоми ҳуқуқӣ ба ҳисоб рафта, он бевосита ба рушди низоми ҳуқуқии қишвар ворид карда шудааст.

Яке аз нишонаҳои аъзои комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ – ин ворид шудан ба низоми ҳуқуқи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. Инчунин ташаккул додани низоми нави қонунгузорӣ, ворид намудани меъёрҳои байналмилалӣ ба низоми ҳуқуқии дохилидавлатӣ, ба ин васила ошкоро будани ҳудро нисбат ба ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳудро ҳамчун ҷузъи ҷудонашавандай низоми байналмилалии танзими ҳуқуқӣ муаррифӣ намудан яке аз омилҳои асосиест, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун субъекти асосии ҳуқуқи байналмилалӣ баромад мекунад. Аз ин рӯ, дар қ. З моддаи 10 Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дарҷ шудааст, ки санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф

кардааст, қисми таркибии низоми ҳуқуқии ҷумхуриро ташкил медиҳанд. Ин меъёри конститутсионӣ принсипи нави рушди ҳуқуқи дохилидавлатиро муайян намуда, ба низоми ташаккули қонунгузории кишвар тағйиротҳои ҷидди ворид намуд.

Ҳамзамон, дар шароити муосир дар раванди ҳамкории мутақобилаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ, давлат бо дарназардошти манфиатҳои миллӣ, баромада, пеш аз ҳама дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ ба низомҳои ҳуқуқии миллӣ тақя мекунад. Аз ин рӯ, зарурати аз нав дида баромадани шаклу механизмҳои робитаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ ба миён омадааст, ки дар миёнаҳои асри гузашта таҳия шуда, дигар қобилияти танзими муносибатҳои нави иҷтимоии неруи давлатҳоро надоранд. Аллакай равshan аст, ки он принсипҳо ва механизмҳои равобити ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ наметавонанд ба муносибатҳои байналмилалии асри XXI таъсир расонанд. Аз ин рӯ, сиёсати ҳуқуқии кишвар дар самти робитаи мутақобилаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ мавриди таҳлили ҷиддӣ қарор дода шавад.

Ҳамаи нуктаҳои дар боло зикршуда мубрамияти мавзуи интихобшуда ва зарурати таҳлили комплексии назариявӣ-ҳуқуқии таъсири ҳуқуқи байналмилалиро ба низоми ҳуқуқи кишвар дар шароити нави геосиёсии ҷаҳонӣ ва бино ба дастовардҳои муосири илми ҳуқуқшиносӣ нишон медиҳанд.

**Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ.** Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия дар он ифода меёбад, ки ў дар асоси омӯзиши доираи васеи маводи илмӣ ва эмпирӣ, бо таҳлили назарияҳо ва муносибатҳои мавҷуда ба робитаи мутақобилаи ҳуқуқи дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ, пешниҳодҳои мушаххасро оид ба таҳияи механизму воситаҳо ва қоидаҳои робитаи онҳо ва қоидаҳои ҷорӣ намудани меъёрҳои ҳуқуқи байналмилалӣ дар қонунгузорӣ ва фаъолияти ҳуқуқтатбиққуни мамлакат ироа кардааст. Диссертант дар ҷамъоварии бевоситаи маводи бойгонӣ шахсан иштирок карда, заминай қонунгузориро амиқ омӯхта, натиҷаҳои таҳқиқотро дар интишорот ва баромадҳои худ дар конронҳои байналмилалӣ ва ҷумхуриявӣ мавриди тасвиб қарор додааст.

**Навғонии илмии таҳқиқот** аз он иборат аст, ки дар он бори аввал масъалаи назариявии робитаи ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ ва таъсири мутақобилаи институтҳои асосии онҳо ба монанди сарчашмаҳо, субъект, принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ, инчуни, сиёсати ҳуқуқии Ҷумхурии Тоҷикистон дар самти ҳамкории мутақобилаи

хуқуки дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ, татбиқи хуқуки байналмилалӣ дар муносибатҳои дохилидавлатӣ ва роҳҳои такмили механизмҳои ҳамкории хуқуки дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ дар Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ бори аввал дар илми хуқуқшиносии ватанӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтанд.

**Заминаи эмпирикӣ таҳқиқоти диссертациониро** фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ, аз ҷумла Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти соҳавии ҳокимияти иҷроия ва дигарҳо ташкил доданд. Сарчашмаҳои маълумотро қонунугузории амалкунандай Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои байналмилалие, ки аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф шудаанд ва ба имзо расидаанд, маълумотҳои сотсиологӣ ва оморӣ, инчунин маводҳое ташкил додаанд, ки дар онҳо таҷрибаҳои шуравӣ, пасошуравӣ, ҳориҷӣ ва Тоҷикистон оид ба масъалаи равобити хуқуки дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ инъикос ёфтаанд. Заминаи эмпирикӣ таҳқиқоти диссертациониро инчунин дигар сарчашмаҳои хуқуки байналмилалӣ низ ташкил додаанд.

**Асосҳои назариявии таҳқиқотро** асарҳои илмии олимон-хуқуқшиносони тоҷик ва ҳориҷӣ ташкил доданд. Ҳамзамон, муаллиф на танҳо аз таҳқиқотҳо оид ба назарияи умумии давлат ва хуқуқ, балки аз сарчашмаҳои соҳавӣ низ ба таври васеъ истифода бурдааст, ки дар онҳо аз ин ё он ҷиҳат масъалаҳои робитаи хуқуки байналмилалӣ ва хуқуки дохилидавлатии соҳавӣ баррасӣ шудаанд, ё муқаррароти марбурт ба мавзуи таҳқиқоти диссертациониро дар бар гирифтаанд. Дар диссертатсия аз асарҳои олимон – хуқуқшиносон И.П.Блишёнко, М.Н. Марченко, Р.А. Мюллэрсон, А.Р. Нематов, А.С. Пиголкина, С.В. Поленина, С.А. Раҷабов, Г.Трипел, Г.И. Тункин, Р.Ш. Шарофзода ва дигарҳо мавриди истифодаи васеъ гардидаанд.

**Асосҳои методологии таҳқиқоти диссертациониро** маҷмуи методҳои илмӣ, аз қабили диалектикаӣ, низомнок, соҳторӣ-функционалиӣ ва ғайра ташкил медиҳанд, ки имкон доданд қонунияти асосии ҳамкории хуқуки байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ ҳамаҷониба таҳқиқ ва дарк карда шуда, соҳтор ва роҳҳои такмил додани он муқаррар карда шаванд. Методи диалектикаи таҳқиқот ҳамчун усули асосии дарки объективии воқеият имкон дод қонуниятҳои инкишофи институти мазкурро дар шароити бунёди давлати демократӣ ва хуқуқбунёд дар Тоҷикистон, муосиркунонии низоми хуқуқии давлат муайян карда шаванд. Методи низомнок имкон дод сарчашмаҳо, субъектҳо ва принсипҳои хуқуки байналмилалӣ ва дохилидавлатие, ки аз унсурҳои ба ҳам алоқаманди

дар маҷмуъ низоми якпорчаро ташкилдиҳанда иборат аст, мавриди омӯзиш қарор дода шуда, ҷузъу унсурҳои алоҳидаи он ва робитаҳои мутақобила бо ҳамдигар ба таври муфассал таҳқиқ карда шаванд. Бо кумаки методи соҳторию функционалӣ механизм ва шаклҳои ҳамкории ҳуқуқи байналмилалӣ ва дохилидавлатӣ муайян карда шуданд. Дар рафти таҳқиқоти диссертационӣ методҳои таҳлил, синтез, мушоҳида ва ғайра низ истифода шуданд, ки ҷиҳати омӯзиши роҳҳои равобити мутақобилаи ҳуқуқи дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ дар шароити мусоиди ҷаҳонишавӣ муайян мекунад.

**Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот** бо он муайян мешавад, ки дар он таҳлили ҳамаҷонибаи масъалаи ҳамкории мутақобилаи ҳуқуқи дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ дар Тоҷикистон гузаронида шудааст, ки дар бораи механизмҳо ва самтҳои ҳамкории байни онҳо, татбиқи ҳуқуқи байналмилалӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тасаввуроти томро медиҳад. Натиҷаҳои таҳқиқот уфуқҳои навро барои омӯзиши чунин падидаи ҳуқуқӣ, ба мисли консепсияҳои мавҷудаи ҳамкории ҳуқуқи дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ, субъекти онҳо, сарчашмаҳо ва принсипҳо, ва аз ҷиҳати амалӣ бошад, хулосаҳои диссертатсия метавонанд ба рушди минбаъдаи он мусоидат карда, фаъолияти татбиқи ҳуқуқи байналмилалиро дар ҳудуди Тоҷикистон дар шароити бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд ва дунявӣ беҳтар қунанд. Аҳаммияти амалии таҳқиқот аз асоснок кардани пешниҳодҳои илмӣ-амалӣ аз ҷониби муаллиф оид ба тақмили ҳамкории ҳуқуқи дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ иборат мебошад. Муқаррарот ва хулосаҳои диссертатсияро: дар фаъолияти амалии мақомоти ҳокимияти давлатӣ (Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон), мақомоти судӣ, Вазорати корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар раванди амалигардонии ҳуқуқи байналмилалӣ дар муносибатҳои дохилидавлатӣ аз ҷониби онҳо, ки метавонанд ба тақмили шаклу методҳои фаъолияти онҳо мусоидат намоянд; дар раванди таълим ҳангоми омӯзиши назарияи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи байналмилалӣ, курсҳои маҳсус ва дигар фанҳои соҳавии ҳуқуқи байналмилалӣ; дар кори илмӣ-таҳқиқотӣ зимни таҳияи масоили ҳамкории ҳуқуқи дохилидавлатӣ ва байналмилалӣ ва ғайра истифода бурдан мумкин аст.

**Мутобиқати диссертатсияи** таҳиянамудаи Ш.М. Ҳасанова барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯи ихтисос 6D030100 – Ҳукуқшиносӣ (6D030101 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат), ки аз ҷониби

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

Оид ба мавзуи диссертасия муаллиф б мақолаи илмӣ чоп намудааст, ки аз онҳо 5 мақола дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай тавсиядодаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии назди Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Россия ба табъ расидаанд ва пурра мазмуни диссертатсияро инъикос мекунанд. Ҳамаи мақолаҳои таҳиянамудаи муаллиф оид ба муҳтавои диссертатсия навишта шуда, таҳлили онҳо қисми хулосавии диссертатсия сабт ёфтааст.

Аз ҷумла:

**I. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷаллаҳои тақризшаванда ва тавсиякардаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Чумхурии Тоҷикистон ба табъ расидаанд:**

[1-М]. Ҳасанова Ш.М. Ҷанбаҳои назариявии ҳамкории ҳуқуки байнамилалӣ ва дохилӣ [Матн] / Ш.М. Ҳасанова // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2021.– № 1 (37). – С. 189-193.

[2-М]. Ҳасанова Ш.М. Источники внутригосударственного и международного права Республики Таджикистан [Текст] / Ш.М. Ҳасанова // Мачаллаи академии ҳуқуқ. – Душанбе, 2022.– № 3 (43). – С. 187-190.

[3-М]. Ҳасанова Ш.М. Таносуби концепцияҳои ҳуқуки байнамилалӣ ва дохилидавлатӣ [Матн] / Ш.М. Ҳасанова // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023.– № 2. – С. 256-261.

[4-М]. Ҳасанова Ш.М. Системаҳои ба ҳам алоқаманди ҳуқуқҳои дохилидавлатӣ ва байнамилалӣ дар Чумхурии Тоҷикистон [Матн] / Ш.М. Ҳасанова // Паёми Дошишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе, 2023.– № 3. – С. 251-256.

[5-М]. Нематов А.Р., Ҳасанова Ш.М. Взаимодействие внутригосударственного и международного права в Таджикистане в условиях глобализации и мировых вызовов [Матн] / А.Р. Нематов, Ш. М. Ҳасанова // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – Н. Новгород, 2024. – № 3 (67). – С. 71-80.

**II. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмуаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шудаанд:**

[6-М]. Ҳасанова Ш.М. Татбиқи меъёрҳои ҳуқуки байнамилалӣ дар танзими муносибатҳои дохилидавлатӣ [Матн] / Ш.М. Ҳасанова //

Самараноки татбиқи ҳуқук ҳамчун омили таҳқими қонуният ва тартиботи ҳуқуқӣ (Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмию назариявӣ, ш. Душанбе, 14 июни соли 2022). – Душанбе, 2022. – С. 321-326.

Мутобиқи банди 67 Низомномаи докторантура аз рӯйи ихтисос, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 25 феврали соли 2017, таҳти № 93 тасдиқ шудааст, диссертатсия комиссияи ташхиси Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистонро гузаштааст ва пурра ба талабот ҷавобгӯ мебошад.

Хулоса аз ҷониби комиссияи ташхисӣ оид ба диссертатсияи Ҳасанова Шаҳноза Музафаровна дар мавзуи «Таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ» барои дарёфти дараҷаи доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D030100 – Ҳуқуқшиносӣ (6D030101 – Назария ва таърихи ҳуқук ва давлат, таърихи таълимот дар бораи ҳуқук ва давлат), ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 09 декабри соли 2024, № 07(48)02-643 дар ҳайати Раҷабзода Маҳмадёр Носир, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, ректори Доғишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт (раиси комиссия); Идизода Файзали Фузайлшо, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, вакили Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (узви комиссия); Абдулхонов Файзали Маҳмудович, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсенти кафедраи назарияи давлат ва ҳуқуқи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (узви комиссия) ва Давлатова Шоира Сафаровна, номзади илмҳои ҳуқук, ҳуқуқшиносӣ Ташкилоти ҷамъиятии “Ҳуқуқи дастрас” (узви комиссия) таъсис дода шудааст, омода гардидааст.

Бо дарназардошти масъалаҳои дар боло матраҳгардида,

**қарор карда шуд:**

1. Диссертатсияи Ҳасанова Шаҳноза Музафаровна дар мавзуи “Таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ” таҳқиқоти илмӣ-назариявии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, ба талаботи пешбинигардидаи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, № 267 тасдиқ карда шудааст, мутобиқ мебошад.

2. Диссертатсияи Ҳасанова Шаҳноза Музафаровна дар мавзуи “Таъсири ҳуқуқи байналмилалӣ ба инкишофи низоми ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон: таҳқиқоти назариявӣ-ҳуқуқӣ” ба ҳимоя барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисос

6D030100 – Ҳуқуқшиносӣ (6D030101 – Назария ва таърихи ҳуқуқ ва давлат, таърихи таълимот дар бораи ҳуқуқ ва давлат) тавсия карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи Шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 7 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор - 7 нафар, зид – нест, бетараф – нест, суратҷаласаи №21 аз 17 декабря соли 2024.

Раиси ҷаласа:

Мудири шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон,  
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, профессор



Бобоҷонзода И.Ҳ.

Котиби ҷласа:

Лаборанти қалони шуъбаи масоили назариявии давлат ва ҳуқуқи муосири Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон



Нуриева В.М.

Имзои И.Ҳ. Бобоҷонзода ва В.М. Нуриеваро тасдиқ мекунам  
Нозари қалони шуъбаи кадрҳо  Б.А. Абдураҳмонзода

«30» декабр 2024 с.